

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ

Ҷадвали №1

Миқдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёд аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
515н	Бобоҷонов И.	Қаландарова	--	--	--
	Расулов А.В.				

Ҷадвали №2

Номгуи пураи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Чойгиршавии шахси ҳуқуқи ё чои истикомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Чои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Миқдори соҳибӣ кардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи муқофоти гирифташуда	Шакл гирифтани муқофот
ЧСК «Баракат»	ш. Хуҷанд Маҳаллаи Саноати	--	--	ТТБ ш.Хуҷанд	--	--

ҚИСМИ 2. РҶЙХАТИ ШАХСОНИ БОНУФУЗ

2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз барои: 30.06.2016с.

Номгӯи пурраи Фирмавӣ (барои шахсони ҳуқуқӣ) ё ном ва насаби шахси бонуфуз	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешавад)	Асоси эътироф шудани шахс ба сифати шахси бонуфуз	Санаи расидани асос	Ҳиссаи иштироки шахси бонуфуз дар сармояи оинномавии ҷамъиятисаҳомӣ, бо %	Ҳиссаи ба шахси бонуфуз тааллуқ доштани қоғазҳои қиматноки ҷамъияти саҳомӣ, бо %
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	--

2.2. Тағйиротҳое, ки дар рӯйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз 31.03.с.2016 то 30.06.с.2016 ба амал омадаанд

Мундариҷаи тағйиротҳо	Санаи ба амал омадани тағйиротҳо	Санаи ворид намудани тағйиротҳо ба рӯйхати шахсони бонуфуз
Баромадан аз ҳайати шахсони бонуфуз		

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Ба ҳайати шахсони бонуфуз дохил шудаанд

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---